

АМРИ
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Бо мақсади амалисозии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» (солҳои 2020-2040) ва Ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани Ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоарӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, Ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои Ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт, ҳамасола озмуни Ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифат» баргузор карда шавад.

2. Низомнома, ҳайати комиссия, Ҷоиза, мукофот ва рӯйхати адабиёти тавсияшавандаи озмуни Ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифат» тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1, 2, 3 ва 4).

3. Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Саридораи геологияи назди Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо Ҷавонон ва варзиши назди Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҷукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд.

4. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ иҷроии талаботи амри мазкурро таъмин намуда, барои Ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён, аспирантону докторантон ва дигар қишрҳои Ҷомеа, ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, инчунин ихтироъкориву навоарӣ шавқу рағбатдоранд, чораҷӯӣ карда, ғолибонро бо Ҷоиза ва омӯзгорони онҳоро бо мукофоти моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ намоянд.

5. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои соли 2021 пешбинӣ гардидаанд, ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур 2 345 000 (ду миллиону сесаду чилу панх {ҳазор) сомонӣ ба таври нақд Ҷудо намояд.

6. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи Ҷудошударо таъмин карда, оид ба харочоти анҷомдода ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд.

7. Назорати иҷроӣ амри мазкур ба зиммаи муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон (сарпарасти соҳа) гузошта шавад.

Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
Раҳмон

Эмомалӣ

ш.Душанбе
11 феввали соли 2021
№АП-44

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президента Республики Таджикистан

1. С целью реализации «Двадцатилетия изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» (2020-2040 годы) и для развития технического мышления, расширения научного мировоззрения, доступа к технике и технологии, распространения изобретательства и новаторства, связи науки с производством, привлечения большего числа обучающихся, студентов и других слоев общества к изучению естественных, точных и математических наук, а также выявления новых талантов в этом направлении ежегодно проводить республиканский конкурс «Илмфуруги маърифат».

2. Утвердить Положение, состав комиссии, призы, награды и список рекомендованной литературы республиканского конкурса «Илмфуруги маърифат» (приложения 1, 2, 3 и 4).

3. Национальной академии наук Таджикистана, Министерству образования и науки Республики Таджикистан, Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Главному управлению геологии при Правительстве Республики Таджикистан, Комитету по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан, Комитету по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан и Комитету по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан принять необходимые меры для проведения на высоком уровне указанного конкурса.

4. Исполнительным органам государственной власти ГорноБадахшанской автономной области, Согдийской и Хатлонской областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения, руководителям научно-исследовательских учреждений, учреждений среднего и высшего профессионального образования обеспечить выполнение требований настоящего распоряжения, принять меры для привлечения большего количества обучающихся, студентов, аспирантов и докторантов и других слоев общества, проявляющих интерес в изучении естественных точных и математических наук, а также к изобретательству и новаторству, и поощрить победителей призами и их преподавателей материальными и моральными наградами.

5. Министерству финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда Президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2021 год, выделить Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан 2345 000 (два миллиона триста сорок пять тысяч) сомони наличными для реализации данного мероприятия.

6. Исполнительному аппарату Президента Республики Таджикистан обеспечить целевое использование выделенных средств и представить отчет о произведенных расходах в Министерство финансов Республики Таджикистан.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан (куратора отрасли).

Президент
Республики Таджикистан

Эмомали Раҳмон

г.Душанбе
11 февраля 2021 года
№РП-44

Замимаи 1 ба амри
Президенти
ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11 феввали соли 2021,
№АП- 44

Низомномаи озмуни Ҷумҳуриявии
«Илм-фурӯғи маърифат»

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Озмуни Ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифат» (минбаъд - озмун) таҳти сарпарастии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» ҳамасола баргузор карда мешавад.

2. Озмун бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани Ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоарӣ, пайвасти илм бо истехсолот, Ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои Ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самтҳо байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ (бакалаврон ва магистрон), ходимони илмӣ, аспирантон, докторантон, унвонҷӯён, докторантҳо аз рӯйи ихтисос ва докторантони ҳабилитат, омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳамаи зинаҳои таҳсилот, муҳандисон, конструкторон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун баргузор мегардад.

3. Озмун аз рӯйи ҳафт номинатсия гузаронида мешавад:

- математика (арифметика, алгебра, геометрия);
- физика ва астрономия;
- химия;
- биология (ботаника, зоология, анатомия);
- география;
- технологияи иттилоотӣ;
- ихтироъкорӣ ва навоарӣ.

2. САРПАРАСТ ВА МАСЪУЛОНИ ОЗМУН

4. Сарпарастии озмун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

5. Масъулони баргузории озмун Академияи миллии илмҳо, Вазорати маориф ва илм, Вазорати саноат ва технологияҳои нав, Вазорати

рушди иқтисод ва савдо, Вазорати кишоварзӣ ва Саридораи геология мебошанд.

6. Кумитаи телевизион ва радио, АМИТ «Ховар», нашрияҳои давлатӣ, Кумитаи кор бо Ҷавонон ва варзиш, Кумитаи кор бо занон ва оила дар тарғиб, Ҷалб ва Ҷараёни баргузорию озмун иштирок мекунанд.

7. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, директорон ва ректорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ Ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намудани даврҳои яқум, дуҷум ва сеҷуми озмун масъул буда, ғолибон, омӯзгорон ва волидайнӣ онҳоро аз Ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд мегардонанд.

8. Дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурии раёсат, шӯъба ва бахшҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо Ҷомеа, маориф, фарҳанг, кор бо Ҷавонон ва варзиш, занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дар муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаву олии касбӣ роҳбарони онҳо масъули ташкил ва баргузорию озмун мебошанд.

3. КОМИССИЯИ ОЗМУН

9. Барои гузаронидани озмуни «Илм-фурӯғи маърифат» комиссия таъсис дода мешавад.

10. Ваколати комиссияи озмун:

- таҳияи Ҷадвали баргузорию озмун ва назорати он;
- тасдиқи тартиб, талабот ва тавзеҳот оид ба озмун;
- пешниҳоди ҳайати ҳакамон барои даврҳои сеҷум ва чоруми озмун;
- гузаронидани семинари машваратӣ барои ҳайати ҳакамон;
- назорати риояи талабот ва пешниҳоди тавсияҳо ба довталабони озмун;
- омӯзиш ва тавсияи ҳуҷҷатҳои пешниҳодшудаи иштирокчиёни озмун ба даври ниҳой;
- баррасии пешниҳодҳои ҳайати ҳакамон ва арзу шикоятҳои довталабон ва иштирокчиён;
- тасдиқ ва эълони натиҷаи ҳуҷҷатҳои ҳайати ҳакамони озмун.

4. ТАРТИБИ БАРГУЗОРИИ ОЗМУН

11. Озмун аз чор давр иборат буда, аз моҳи апрел то нимаи дуюми моҳи ноябр ба таври зайл ташкил ва гузаронида мешавад:

- даври якум - моҳи апрел дар муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои илмӣ ва дигар ташкилотҳо;

- даври дуюм - моҳи май дар маркази шаҳр ва ноҳияҳо (ба истиснои шаҳри Душанбе);

- даври сеюм - нимаи дуюми моҳи сентябр дар маркази Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе;

- даври чорум - даври Ҷумҳуриявӣ барои ғолибони Ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври сеюм то 25-уми ноябр дар муассисаҳои илмӣ Академияи миллии илмҳо ва муассисаҳои таълимӣ сохтори Вазорати маориф ва илм баргузор мегардад.

12. Протоколи ҳайати ҳакамон ба комиссияи Ҷумҳуриявӣ ба даври чорум бо имзои раиси Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва раиси ҳакамон пешниҳод мешавад.

13. Ҷойи баргузори давраҳои озмун дар маркази шаҳру ноҳияҳо, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе аз Ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дар муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз тарафи роҳбарони онҳо муайян карда мешавад.

14. Масъулияти баргузори даври якум, дуюм ва сеюм ба зиммаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ вогузор карда мешавад.

15. Ҷараёни баргузори давраҳои якум, дуюм, сеюм ва чоруми озмун тавассути воситаҳои ахбори омма васеъ инъикос ва паҳш мегарданд.

16. Муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ғолибони Ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми даври сеюм барои иштирок дар даври чорум ба комиссияи озмун то 10-уми моҳи ноябр муқаррар карда мешавад.

17. Миёни роҳбари муассисаи таълимӣ, омӯзгор ва довталаб (дар шахси падару модар ва ё сарпарастии вай) метавонад шартнома Ҷиҳати омода намудани довталаб ба имзо расонида шавад.

18. Академияи миллии илмҳо, вазоратҳои маориф ва илм, фарҳанг, Кумитаи телевизион ва радио масъули раванди гузаронидани маросими тантанавии супоридани Ҷоизаҳо ба ғолибони даври чоруми озмун мебошанд.

5. ШАРТҲОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН

19. Дар озмун шахрвандони кишвар, аз Ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ (магистрантҳо, аспирантҳо, докторантҳо, докторантон аз рӯйи ихтисос, докторантҳои ҳабилитат), калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок карда метавонанд.

20. Шартҳои ташкил ва баргузори озмун аз Ҷониби комиссияи озмун назорат карда мешавад.

21. Довталаб 10 рӯз пеш аз оғози озмун санадҳои зеринро бо ариза ба комиссияи озмун пешниҳод менамояд:

- тарҷумаи ҳол;
- маълумотнома аз макони зист ё Ҷойи таҳсил;
- маълумотнома доир ба ихтисос, патент ва ё шаҳодатномаи муаллифӣ (барои ихтироъкорон ва навоарон).

22. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ суроға ва Ҷойи баргузори озмунро барои довталабон тавассути воситаҳои ахбори омма ва масъулон эълон менамоянд.

23. Барандаи Шоҳҷоиза ва шахсоне, ки дар даври чоруми озмун Ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол менамоянд, то се сол ҳуқуқи ширкат дар озмунро надоранд.

24. Барои иштирок дар даври чоруми озмун ба комиссияи озмун ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

- маълумоти мухтасар дар бораи довталаб;
- нусхаи патент ва ё шаҳодатномаи муаллифӣ;
- номгӯи дастгоҳ ва таҷҳизоти ихтироъшуда; - пешниҳодҳои хусусияти навоаридошта; - протоколи даври сеюми озмун.

6. ТАЛАБОТ БА ИШТИРОКЧИЁНИ ОЗМУН

25. Донишу истеъдоди иштирокчиёни озмун аз рӯйи донишҳои назариявии донишҷӯи қонуну қоидаҳо, теоремаву аксиомаҳо, назарияҳо, фаҳмонида додани моҳияти ҳодисаҳои табиат, ҳалли масъалаҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ, инчунин намоиши дастоварди илмӣ ва навоариҳо муайян карда мешавад.

26. Як шахс танҳо дар як номинатсия иштирок карда метавонад.

7. МЕЪЁРҲОИ АРЗЁБИИ ҶОЛИБОНИ ОЗМУН

27. Вобаста ба номинатсия пешниҳоди супоришҳои озмун дар шакли зерин сурат мегирад:

- дар математика 40% назариявӣ ва 60% амалӣ;
- дар физика ва астрономия 50% назариявӣ ва 50% амалӣ;
- дар химия 40% назариявӣ ва 60% амалӣ;
- дар биология 50% назариявӣ ва 50% амалӣ;
- дар география 50% назариявӣ ва 50% амалӣ;
- дар технологияи информатсионӣ 20% назариявӣ ва 80% амалӣ;
- дар ихтироъкорӣ ва навоарӣ аз рӯи пешниҳоди ихтироот ва навоарӣ, аз Ҷумла дастгоҳу таҷҳизот, техникаву технология, навъу намунаҳои нави зироат, дарахту буттаҳо ва маводи доруворӣ.

28. Бо мақсади баҳогузорӣ намудан ба дониш, маҳорат ва малакаи довталабон аз Ҷониби комиссияи озмун Ҷадвали 10-хола муқаррар карда шуда, ҳайати ҳакамони озмун ба дараҷаи маҳорат ва истеъдоди довталабон аз рӯи меъёрҳои зерин баҳо медиҳанд:

- барои ба пуррагӣ Ҷавоб додан ба саволҳои назариявӣ, дуруст пешниҳод намудани қонуну қоидаҳо, назарияҳо, теорема ва аксиомаҳо, моҳияти ҳодисаҳои табиат, дуруст ҳал кардани мисолу масъалаҳо, пурра анҷом додани корҳои озмоишӣ - 10 ҳол, барои Ҷавоби аз хуб болотар - 8 ҳол, барои Ҷавоби хуб то 6 ҳол, барои Ҷавоби аз миёна беҳтар – 4 ҳол, барои Ҷавоби миёна - 3 ҳол, барои Ҷавоби заиф - 2 ҳол гузошта шуда, барои Ҷавоби ғайриқаноатбахш ҳол дода намешавад;

- барои ихтироъкорон 10 ҳол ба ихтирооте дода мешавад, ки он бо патент (ё шаҳодатномаи муаллифӣ) - и байналмилалӣ ташкилотҳои эътирофгардида ва ё Ҷумҳури ҳифз шудааст, дар истеҳсолот Ҷорӣ гардидааст ё имкони Ҷорӣ шуданро дорад, самаранокии иқтисодӣ муайян гардида, дар он элементҳои навоарӣ мавҷуд бошад. Баҳои 8 ҳол ба ихтирооте дода мешавад, ки дар он хусусиятҳои навоарӣ мавҷуд аст, имкони дар истеҳсолот Ҷорӣ шуданро дорад, вале бо патент тасдиқи худро наёфтааст. 6 ҳол барои ихтирооте дода мешавад, ки дар он унсурҳои навоарӣ Ҷой доранд, 4 ҳол барои сохтани конструкцияҳои муайян, ки унсурҳои навоарӣ надорад, дода мешавад. Барои намунаҳои дастовардҳои аллакай мавҷуда 2 ҳол дода мешавад;

- барои Ҷавоби пурра додан ба саволҳои назариявӣ, пешниҳоди алгоритми кори барнома ва сохтани барномае, ки масъалаи додашударо пурра ҳал намояд ва пешниҳоди натиҷаҳои саҳеҳ 10 ҳол дода мешавад. Барои Ҷавобҳо ба саволҳои назариявӣ, пешниҳоди алгоритми кори барнома ва

сохтани барномае, ки масъалаи додасударо ҳал намояд, - 8 хол, барои Ҷавобҳо ба саволҳои назариявӣ, пешниҳоди алгоритми кори барнома ё сохтани барномае, ки масъалаи додасударо ҳал намояд - 6 хол, барои Ҷавобҳо ба саволҳои назариявӣ, пешниҳоди алгоритми кори барнома ё сохтани барнома - 4 хол, барои Ҷавобҳо танҳо ба саволҳои назариявӣ - 2 хол дода мешавад.

8. ҲАЙАТИ КОМИССИЯ ВА ҲАКАМОНИ ОЗМУН

29. Ҳайати комиссия бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, шумора ва ҳайати ҳакамони комиссия муайян месозад.

30. Ҳайати ҳакамони озмуни Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳуриро раисони ноҳия, шаҳр ва вилоят бо санади дахлдор тасдиқ менамоянд ва онҳо корҳои зеринро иҷро мекунанд:

- тибқи пешниҳоди комиссияи озмун донишу

истеъдоди иштирокчиёро натиҷагирӣ мекунанд;

- ҳолҳоро муқаррар карда, бо овоздиҳии кушода ғолибро муайян менамоянд;

- натиҷаи озмун дар протокол дарҷ гардида, бо имзои аъзои ҳакамони тасдиқ карда мешавад.

31. Ба ҳайати ҳакамони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, деҳоту шаҳрак намояндагони раёсат, шӯба ва бахшҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, омӯзгорон, олимону муҳаққикон ворид мешаванд. Шумораи ҳайати ҳакамони бо раису муовинонаш бояд тоқ бошад.

32. Хулосаи ҳайати ҳакамони дар комиссияи озмун баррасӣ ва тасдиқ карда мешавад.

33. Комиссияи озмун дар ҳолати Ҷавобгӯ набудани хулосаи ҳайати ҳакамони ба талаботи Низомномаи мазкур (дар ҳолатҳои истисноӣ ва ё муайян гардидани иштибоҳоти техникӣ) ҳуқуқи бекор кардани онро дорад.

34. Комиссия натиҷаи ниҳоиро Ҷамъбасти карда, онро барои маълумот ва шиносӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд.

9. ТАРТИБИ ПЕШНИҲОД БАРОИ ДАРЁФТИ ШОҲҶОИЗА

35. Барои дарёфти Шоҳҷоиза довталабе роҳ дода мешавад, ки дар даври Ҷумҳуриявӣ аз рӯи номинатсияи ихтироъкори ва навоарӣ Қойи якумро сазовор гардидааст.

36. Агар барандаи Шоҳчоиза намоянда аз табақаҳои касбу кори гуногун бошад, бо пешниҳоди комиссияи Ҷумҳуриявии озмун бо тартиби муқарраргардида бо мукофоти соҳавӣ сарфароз гардонида мешавад.

10. ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВИИ ОЗМУН

37. Хароҷоти даврҳои якум, дуюм, сеюм ва хароҷоти вобаста ба сафарбаркунии ғолибон ва омӯзгорони онҳо ба даври чоруми озмун, будубоши онҳо дар маҳалли баргузориҳои озмун аз ҳисоби бучети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар сарчашмаҳои маблағгузориҳои бо қонунгузорӣ манънагардида пардохт карда мешавад.

38. Ғолибони даврҳои якум, дуюм, сеюми озмун ва омӯзгоруни волидони онҳо аз Ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва ташкилоту муассисаҳо ба таври моддию маънавӣ ҳавасманд гардонида мешаванд.

39. Раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғд ва Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тартиби додани мукофот ва Ҷоизаро дар даврҳои якум, дуюм ва сеюм тасдиқ ва амалӣ менамоянд.

40. Ба ғолибони даври чорум ва барандаи Шоҳчоиза тибқи тартиби муқарраргардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷоиза ва мукофоти пулӣ дода мешавад.

41. Ҷоиза ва мукофоти пулии ғолибони озмун ва омӯзгорони онҳо дар маросими тантанавӣ аз Ҷониби намояндаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад.

42. Барои ҳавасмандгардонии ғолибони ҳамаи даврҳои озмун ва омӯзгорони онҳо, Ҷалби сарпарастон тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад.

43. Иштирокчиёни Ҷойҳои 4, 5, 6 даври чоруми озмун бо нишони «Илм ва инноватсия» ва «Ифтихорнома»-и Академияи миллии илмҳо сарфароз гардонида мешаванд. Шакл, андоза ва тартиби супоридани нишонро Академияи миллии илмҳо таҳия ва тасдиқ менамояд.

44. Падару модароне, ки фарзандони онҳо дар даври чорум Ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ба даст меоранд, соҳиби нишони «Маърифатпарвар» ва

«Ифтихорнома»-и Академияи миллии илмҳо мегарданд. Шакл, андоза ва тартиби супоридани нишонро Вазорати маориф ва илм таҳия ва тасдиқ менамояд.

45. Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдони онҳо дар даври чоруми озмун барандаи Шоҳҷоиза ва сазовори Ҷой {ои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, бо мукофоти пулӣ сарфароз гардонанда мешаванд.

11. ИМТИЁЗҲО

46. Ғолибони даври чорум (ҷойҳои 1, 2, 3) ва барандаи Шоҳҷоиза, баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ ба ихтисоси интихобкардаи худ, бе озмун, ба тариқи ройгон, ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ва баъд аз муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар қабул карда мешаванд. Тартиби қабули ғолибони даври чоруми озмун ва барандаи Шоҳҷоизаро Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи муқаррарот муайян менамояд.

47. Вазорати маориф ва илм якҷо бо Академияи миллии илмҳо протокол ва санадҳои ғолибони озмунро дар асоси таҳияи тартиби махсус барои 10 сол нигоҳдорӣ намуда, баъдан ба бойгонӣ месупоранд.

Замимаи 2 ба амри
Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11 феввали соли 2021,
№АП-44

Ҳайати

комиссияи озмуни Ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифат»

Муовини Сарвазири Хум{урии Тоҷикистон (сарпарастии со{а)- раиси комиссияи озмун;

Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон - муовини раиси комиссияи озмун;

Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон - муовини раиси комиссияи озмун;

Ноибҳои Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, раиси шӯбаҳои илмҳои физикаву математика, химия, геология ва техника;

Аъзои комиссия:

Муовини якуми Вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Муовини якуми Вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Муовини якуми Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Муовини якуми Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Раиси Кумитаи қор бо Қавонон ва вазирши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Раиси Кумитаи қор бо қонун ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Сардори Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
Муовини якуми Раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Президенти Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон;

Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Ректори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ;

Ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон;

Ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни;

Директори Институти физикаю техникаи ба номи С. Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Директори Институти астрофизикаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Директори Институти математикаи ба номи А. Қўраеви Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Директори Институти химияи ба номи И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Директори Институти ботаника, генетика ва физиологияи растаниҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Директори Институти зоология ва паразитологияи ба номи Павловский Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон;

Декани факултети физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Декани факултети математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Декани факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Декани факултети биологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Декани факултети географияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айни.

Замимаи 3 ба амри
Президенти
ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11 феввали соли 2021,
№ АП - 44

ҷоизаи озмуни Ҷумҳуриявии «Илм-фурӯғи маърифат»

Барои ғолибони даври чоруми озмун ва омӯзгороне, ки шогирдонашон дар ин даври озмун соҳиби Ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, Ҷоиза ва мукофоти зерин аз рӯйи 3 гурӯҳ ва ҳафт номинатсия муқаррар карда мешаванд:

1. Миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

| № | | Маблағ барои як номинатсия | Шумораи Ҷоизагирандагон (нафар) | (бо сомонӣ) Маблағи умумӣ |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Номинатсияи математика | | | | |
| 1 | ҷойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | ҷойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | ҷойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи физика | | | | |
| 1 | ҷойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | ҷойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | ҷойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи химия | | | | |
| 1 | ҷойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | ҷойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | ҷойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи биология | | | | |
| 1 | ҷойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | ҷойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | ҷойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи география | | | | |
| 1 | ҷойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | ҷойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | ҷойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|---------|
| Ҳамагӣ | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи технологияи иттилоотӣ | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 30 000 |
| Ҳамагӣ | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоарӣ | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 30 000 |
| Ҳамагӣ | | 5 | 115 000 |

2. Дар байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олиии касбӣ

| № | | Маблағ барои як номинатсия | Шумораи Қоидагирандагон (нафар) | Маблағи умумӣ |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Номинатсияи математика | | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҳамагӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи физика | | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҳамагӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи химия | | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҳамагӣ | | | 5 | 115 000 |

| Номинатсияи биология | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|---|---------|
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи география | | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи технологияи компютерӣ | | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |
| Номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоарӣ | | | | |
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |

3. Дар байни ходимони илмӣ, аспирантону докторантон, докторантон аз рӯйи ихтисос, докторантони ҳабилитат ва унвонҷӯён, омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, муҳандисон, конструкторон ва намояндагони касбу кори гуногун

| Номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоарӣ | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|---|---------|
| 1 | қойи якум | 35 000 | 1 | 35 000 |
| 2 | қойи дуюм | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 3 | қойи сеюм | 15 000 | 2 | 30 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 115 000 |

4. Шоҳҷоиза барои ихтироъкорон ва навоарон

| № | | Маблағ барои як номинатсия | Шумораи Ҷоизагирандагон (нафар) | Маблағи умумӣ |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | 70 000 | 1 | 70 000 |

5. Омӯзгорони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

| № | | Маблағ барои як номинатсия | Шумораи Ҷоизагирандагон (нафар) | Маблағи умумӣ (бо сомонӣ) |
|------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Номинатсияи математика | | | | |
| 1 | қойи якум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 50 000 |
| Номинатсияи физика | | | | |
| 1 | қойи якум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 50 000 |
| Номинатсияи химия | | | | |
| 1 | қойи якум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 50 000 |
| Номинатсияи биология | | | | |
| 1 | қойи якум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Ҷамағӣ | | | 5 | 50 000 |
| Номинатсияи география | | | | |
| 1 | қойи якум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------|---|--------|
| Ҳамагӣ | | | 5 | 50 000 |
| Номинатсияи технологияи иттилоотӣ | | | | |
| 1 | қойи яқум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Ҳамагӣ | | | 5 | 50 000 |
| Номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоарӣ | | | | |
| 1 | қойи яқум | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | қойи дуюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| 3 | қойи сеюм | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Ҳамагӣ | | | 5 | 50 000 |

6. Харочоти иловагӣ

| № | | | | Маблағи умумӣ |
|---|--|--|--|---------------|
| 1 | Омода кардани Ҷоми шоҳҷоиза, Ҷоизаҳо, дипломҳо ва харочоти дигар | | | 200 000 |

Эзоҳ:

- харочоти марбут ба ташкил ва баргузорию даври Ҷамъбастию озмуни «Илм-фурӯғи маърифат» 2 345 000 (ду миллиону сесаду чилу панх {азор) сомонию ташкил медиҳад. Маблағи мазкур аз ҳисоби фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохт карда мешавад; - мукофотҳо бо пули миллии сомонӣ тибқи муқаррароти қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти пардохти андозҳо пешбинӣ шудааст;
- иштирокчиёни даври чорум бо диплом сарфароз гардонида мешаванд.

Замимаи 4 ба амри
Президенти
ҷумҳурии Тоҷикистон аз
11 феввали соли 2021,
№ АП - 44

Рӯйхати адабиётҳои тавсияшаванда барои иштирокчиёни озмун

(илова ба китобҳои дарсии аз Ҷониби Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида)

1. Аброров, Ҳ. Зарафшони кӯҳӣ [Матн] / Ҳ. Аброров. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 96 с.
2. Аброров, Ҳ. Тоҷикистон–кишвари кӯлҳои беназир [Матн] / Ҳ. Аброров. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 195 с.
3. Арнольд, В.И. «Задачи для детей от 5 до 15 лет» [Текст] /

- В.И.Арнольд.
4. Архипов, Г.И. «Лекции по математическому анализу» [Текст] / Г.И. Архипов, В.А. Садовничий, В.М. Чубариков. – М.,1999.
 5. Атлас Таджикской ССР [Текст]. – Душанбе-М.: Изд-во ГУГК СССР, 1968. – 198 с.
 6. Бакулин, П.И. Курс общей астрономии [Текст] / П.И.Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз.
 7. Баратов, Р.Б. Каменное чудо Таджикистана [Текст] / Р.Б.Баратов, В.П.Новиков. – Душанбе, Ирфон, 1988. – 216 с.
 8. Будруджак, П. Задачи по химии [Текст] / П.Будруджак. – 2017.
 9. Виноградов, И.М. «Основы теории чисел» [Текст]: Учебник / И.М. 2001.
 10. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] / В.С. Волькенштейн.
 11. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. 11 класс [Текст] / Б.А. Воронцов-Вельяминов, Страут Е.К.
 12. Воронцов-Вельяминов, Б.А. Сборник задач по астрономии [Текст] / Б.А.Воронцов-Вельяминов.
 13. Глинка, Л.Н. Общая и неорганическая химия [Текст]: Учебное пособие / Л.Н.Глинка. – М.: КноРус, 2014.
 14. Гмурман, В.Е. «Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике» [Текст] / В.Е. Гмурман. – 1999. – 400 с.
 15. Гмурман, В.Е. «Теория вероятностей и математическая статистика» [Текст] / В.Е.Гмурман. – 2003.
 16. Гнеденко, Б.П. «Курс теории вероятностей» [Текст] / Б.П.Гнеденко. – М.: Наука, 1998.
 17. Гольдфарб, Я.Л. Сборник задач и упражнений по химии [Текст] / Я.Л.Гольдфарб, Ю.В.Ходаков. – 2019.
 18. Гринвуд, Н.Н. Химия элементов [Текст] / Н.Н.Гривуд, А.Эрншо.
 19. Дагаев, М.М. Сборник задач по астрономии [Текст] / М.М.Дагаев.
 20. Даффет-Смит, П. Практическая астрономия с калькулятором [Текст] / П.Даффет-Смит.
 21. Демидович, Б.П. «Сборник задач и упражнений по математическому анализу» [Текст] / Б.П. Демидович. – 1997.
 22. Еремин, В.В. Теоретическая и математическая химия [Текст] / В.В.Еремин.
 23. Зыков, А.Г. «Математическая логика» [Текст] / А.Г.Зыков,

- В.И.Поляков, В.И. Скорубский. – СПб: НИУ ИТМО, 20ч. – Ҷ1 с.
24. Иброҳимов, Х. Ҳалли масъалаҳо аз химия [Матн] / Х.Иброҳимов. Душанбе: Ирфон, 2018.
 25. Ильин, В.А. «Аналитическая геометрия» [Текст] / В.А. Ильин, Позняк Е.Г. – 2004.
 26. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике [Текст] / Е.И.Иродов.
 27. Канель-Белов, А.Я. «Как решают нестандартной задачи» [Текст] / А.Я.Канель-Белов, А.К.Ковальджи. – М., 2008.
 28. Касаткина, И.Л. Задачи по физике [Текст] / И.Л. Касаткина.
 29. Кеммерих, А.О. Гидрография Памира и Памиро-Алая [Текст] / А.О.Кеммерих. – М.: Мысль, 1978. – 220 с.
 30. Клайден, Дж. Органическая химия [Текст] / Дж.Клайден, Н.Гривз, С.Уоррен и др.
 31. Клетеник, Д.В. «Сборник задач по аналитической геометрии» [Текст] / Д.В. Клетеник. – 1998.
 32. Кобиров, Н. Намунаи ҳалли масъалаҳо аз химия [Матн] / Н.Кобиров. – Душанбе, 1995.
 33. Колмогоров, А.Н. «Элементы теории функций и функционального анализа» [Текст]: Учебник / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. – 2007.
 34. Курош, А.Г. «Курс высшей алгебре» [Текст]: Учебник / А.Г.Курош. – 1975.
 35. Қодиров, Ф.С. Захираҳои туристӣ: ёдгориҳои фарҳангӣ-таърихӣ ватабиӣ [Матн] / Ф.С.Қодиров. – Душанбе, 2012. – 20 с.
 36. Лаврентьев, М.А. «Методы теории функций комплексного переменного» [Текст] /М.А.Лаврентьев, Б.В. Шабат. – 2005.
 37. Лавров, И.А. «Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов» [Текст] / И.А.Лавров, Л.Л.Максимова. – 1984.
 38. Ландсберг, Г.С. Элементарный учебник физики [Текст]: В 3-х томах.
 39. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике 7-9 классы [Текст] / В.И. Лукашик, Е.В.Иванова.
 40. Мартынов, Д.Я. Курс общей астрофизики [Текст] / Д.Я.Мартынов.
 41. Мусоев, З. Ледники Таджикистана [Текст] / З.Мусоев, Н.Дилмуродов. – Душанбе, 1994. – 186 с.

42. Мухаббатов, Х.М. Памир: ресурсный потенциал и перспективы развития экономики [Текст] / Х.М.Мухаббатов, Н.Х.Хоналиев. – Душанбе: Ирфон, 2005. – 241 с.
43. Мухаббатов, Х.М. Природно-ресурсный потенциал горных регионов Таджикистана [Текст] / Х.М.Мухаббатов. – М.: Граница, 1999. – 335 с.
44. Мухаббатов, Х. Ҳудудҳои табиӣ ва махсус ҳифзшавандаи Тоҷикистон [Матн] / Х.Мухаббатов, А.Ниёзов. – Душанбе: Контраст, 2017. – 210 с.
45. Мухаббатов, Х.М Афзоиши аҳоли ва захираҳои зиндагӣ [Матн] / Х.М.Мухаббатов. – Душанбе: Ирфон, 1975.
46. Мухаббатов, Х.М. Ганҷинаи табиати Тоҷикистон [Матн] / Х.М.Мухаббатов. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 106 с.
47. Мухаббатов, Х.М. Инсон ва табиат [Матн] / Х.М.Мухаббатов. – Душанбе: Ирфон, 1984.
48. Мухаббатов, Х.М. Об–манбаи ҳаёт [Матн] / Х.М.Мухаббатов. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 146 с.
49. Мухаббатов, Х.М. Табиат гаҳвораи инсон [Матн] / Х.М.Мухаббатов. – Душанбе: Адиб, 2018. – 319 с.
50. Николаенко, В.К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии [Текст] / В.К.Николаенко.
51. Очан, Ю.С. «Сборник задач по математическому анализу: Общая теория множеств и функций» [Текст] / С.Ю.Очаг. – 2006.
52. Очиллов, Ҳ. Кӯлҳои Тоҷикистон [Матн] / Ҳ.Очиллов, Ҳ.АброровҲ. – Хуҷанд, 1995. – 64 с.
53. Очиллов, Ҳ. Об–ҳаёт аст [Матн] / Ҳ.Очиллов, Ҳ.Аброров. – Хуҷанд, 2003. – 190 с.
54. Перышкин, А.В. Сборник задач по физике. 7-9 классы [Текст] / А.В. Перышкин.
55. Постнов, К.А. Курс общей астрофизики [Текст] / К.А. Постнов, А.В. Засов.
56. Привалов, И.И. «Введение в теорию функций комплексного переменного» [Текст]: Учебник / И.И.Привалов. – 2005.
57. Проскуряков, И.В. «Сборник задач по линейной алгебре» [Текст] / И.В. Проскуряков. – 2005.

58. Просолов, В.В. «Задачи по алгебре, арифметике и анализу» [Текст] / В.В.Просолов. – 2004.
59. Просолов, В.В. «Задачи по планиметрии [Текст] / В.В.Просолов. – 2004.
60. Раҳимӣ Ф. Намунаи супоришҳои тестӣ (аз фанни физика) [Матн] / Ф.Раҳимӣ, Бобоев Т.Б., Истамов Ф., Мирзоаминов Х. – Душанбе, ДМТ, 2014. – 340 с.
61. Раҳимӣ, Ф. Об, илм ва рушди устувор [Матн] / Ф.Раҳимӣ, Х.Муҳаббатов, А.Ниёзов, Ҳ.Аброров. – Душанбе: Дониш, 2018. – 430 с.
62. Раҳимӣ Ф. Физика (барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти касбӣ) [Матн] / Ф.Раҳимӣ, Т.Бобоев, Ҳочазода Т., Д.Солеҳ., Ф.Истамов – Душанбе, ДМТ, 2020ю – 469 с.
63. Реутов, О.А. Органическая химия [Текст] / О.А.Реутов, А.Л.Курц, К.П.Бутин.
64. Рымкевич, А.П. Сборник задач по физике для 9-11 классов средней школы [Текст] / А.П.Рымкевич.
65. Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст]: В 3-х томах / И.В. Савельев.
66. Сапожников, Г.Н. ЗаказникиТаджикистана [Текст] / Г.Н.Сапожников, Х.М.Муҳаббатов. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 160 с.
67. Свитанько, И.В. Нестандартные задачи по химии [Текст] / И.В.Свитанько. – 2017.
68. Свитанько, И.В. Олимпиадные задачи по химии [Текст]: Учебное пособие для подготовки к олимпиадам школьников по химии / И.В.Свитанько, В.В.Кисин, С.С.Чуранов. – М., 2017.
69. Сорокин, В.В. Задачи химических олимпиад. Принципы и алгоритмы решений [Текст] / В.В.Сорокин, В.В.Загорский, И.В.Свитанько.
70. Спивак, А.В. «Математический кружок». 7 класс [Текст] / А.В. Спивак.
71. Спивак, А.В. «Математический кружок». 6-7 класс [Текст] / А.В. Спивак. – 2003.
72. Степанов, В.В. «Курс дифференциальных уравнений» [Текст]: Учебник / В.В. Степанов. – 2004.
73. «Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы» [Текст] / Под ред.: М.И.Сканави. – 6-е изд. – 20ч.
74. «Сборник задач по элементарной математике» [Текст]: Пособие для самообразования / М.П.Антонов, М.Я.Выгодский, В.В. Никитин, А.И.Санкин.

75. Таджикистан: природа и природные ресурсы [Текст]. – Душанбе: Дониш, 1982. – 600 с.
76. Тахиров, И.Г. Водные ресурсы Республики Таджикистан [Текст] / И.Г.Тахиров, Г.Д.Купайи. – Душанбе: НПИЦентр, 1994. – Кн.1. – 40 с. – 1998. – Кн.2. – 120 с.
77. Третьяков, Ю.Д. Неорганическая химия. В 3 томах. [Текст] / Ю.Д.Третьяков.
78. Фаддеев, Д.К. «Сборник задач по высшей алгебре» [Текст] / Д.К. Фаддеев, И.С.Соминский. – 2003.
79. Фейнмановские лекции по физике.
80. Филиппов, А.Ф. «Сборник задач по дифференциальным уравнениям» [Текст] / А.Ф. Филиппов. – 2000.
81. Фриш, С.Э. Курс общей физики [Текст]: В 3-х тт. / С.Э.Фриш, А.В. Тиморева (ба тоҷикӣ тарҷума шудааст).
82. Хомченко, И.Г. Сборник задач и упражнений по химии [Текст] / И.Г.Хомченко. – М.: Новая волна, 2002.
83. Ҳақимов, Н.Қ. Геодезия [Матн] / Н.Қ.Ҳақимов, М.Н.Ҳақимов. – Душанбе, 2016. – 46 с.
84. Ченцов, Н.Н. «Избранное задачи и теоремы элементарной математики Арифметика и алгебра» [Текст] / Н.Н. Ченцов, Д.О. Шклярский, И.М. Яглом. – 1976.
85. Ченцов, Н.Н. «Избранное задачи и теоремы элементарной математики. Геометрия (Стереометра I).» [Текст] / Н.Н. Ченцов, Д.О. Шклярский, И.М. Яглом. – 1976.
86. ҷӯраев, Қ. Аҳамияти иқтисодии обҳои Тоҷикистон [Матн] / Қ.ҷӯраев. – Душанбе, 1971.
87. Шульц, В.Л. Реки Средней Азии [Текст] / В.Л.Шульц. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1963. –301 с.

Эзоҳ: Сарчашмаҳои иловагӣ дар сомонии интернетии www.ravshanfikir.tj ҷой дода мешаванд.